

«Тасдиқ менамоям»:

Ректори ДДОТ ба номи

Салриддин Айнӣ, д.и.т. профессор
Ибодуллозода А.И.

13 " 08 соли 2025



ТАҚДИРИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

ба диссертатсияи Элчибекзода Бахригул Идик, дар мавзуи “Масъалаи инсон дар таълимоти Фахриддини Розӣ” барои дарёфти увони илмии номзади илмҳои фалсафа, аз рӯи иихтисоси 09.00.03 – Таърихи фалсафа

Мутобиқати мавзуу ва муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсияи Элчибекзода Бахригул Идик дар мавзуи “Масъалаи инсон дар таълимоти Фахриддини Розӣ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа пешниҳод гардидааст, бо шиносномаи ихтисоси 09.00.03 - Таърихи фалсафа комилан мутобиқат менамояд.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Дар он зоҳир мешавад, ки масоили инсоншиносӣ дар шароити муосир, яке аз унсурҳои таркибии ҷаҳонбинии фалсафӣ ба шумор меравад. Дар воқеъ инсон мавҷуди мураккабест, ки бо сӯҳулат наметавон дар шакли пуррааш ўро тавсиф намуд, ки он қобили қабули ҳама бошад. Шахсияти инсон то андозае серҷанба, парадоксалӣ ва мушкил аст, ки файласуф зуд худро фаромӯш мекунад ва ё итминон дар бораи онро пурра надорад, ё ба яке аз меъёрҳои инсон таваҷҷӯҳ намуда, дигар ҷанбаҳои ўро аз хотир мебароварад, ва ё инсонро чунон ноқис ва таҳрифёфта тавсиф мекунад, ки аз шарҳу баёни инсони воқеӣ, фарсахҳо дур аст. Вале ба ақидаи муаллиф бошад: “Муҳиммияти мавзуи инсоншиносии Фахриддини Розӣ дар он зоҳир мешавад, ки ў неруҳои ботинии инсонро аз мавқеи фалсафа ва ратсионализми динӣ нишон дода, оғоҳии инсонро дар доираи ҷавҳари аслии худаш арзёбӣ кардааст”. (дисс. саҳ. 4)

Омӯзиши афкору андешаҳои антропологии Фахриддини Розӣ нишон медиҳад, ки ў аз аксар улум ва равияҳои динӣ-фалсафии замони хеш баҳраманд буда, таълимоти онҳоро дар осори ҷовидонааш ба ёдгор гузоштааст. Аз ин рӯ, омӯзиши мероси Фахриддини Розӣ аҳаммияти баланди илмӣ дошта, мавқеъ ва таъсири он дар ҳаёти маънавӣ ва фарҳангии на танҳо форсизабонон, балки дигар минтақаҳои олами исломӣ низ зарурат дорад. Афкору назарияҳои ин мутафаккир то ба имрӯз чун дигар файласуфони асрҳои миёна ба ҳайси ҷаҳонбинии динӣ, фалсафӣ, ахлоқӣ, зебошиносӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, қаломӣ, фиқҳӣ, мантиқӣ, таърихӣ, антропологӣ ва ғайра хидмат мекунад, зоро дар ҳар як марҳалай таърихӣ проблемаҳои нави пешрафти ҳастии иҷтимоӣ ва маънавӣ ба майдони баҳс ворид мешаванд. Бо вуҷуди ин то имрӯз ба таври бояду

шояд андешаҳои фалсафӣ, мантиқӣ, ахлоқӣ, зебоишиносӣ ва психологии педагогии ӯ ба ҳадди зурурӣ, мавриди омӯзишу баррасӣ қарор нагирифтаанд.

Дараҷаи асосноккунии гузоришҳои илмӣ, хулосаю пешниҳод, ки дар диссертатсия оварда шудаанд. Диссертатсияе, ки ҳоло пешниҳоди донишмандони муҳтарам мешавад, натиҷаи заҳмату талошҳое мебошад, ки муаллифи он дар давраи баъди хатми донишгоҳ ба омӯзиш ва баррасии ин мавзӯъ машғул гардида, ахирان онро ба сифати кори мустақилонаи илмӣ барои муҳокима пешниҳод намудааст. Муҳокимаю баррасии масъали инсонро муаллифи диссертатсия дар таълимоти мутафаккир бештар дар асоси асарҳои худи Фахриддини Розӣ, монанди “Тафсири кабир”, “Чомеъ-ул-улум”, “Ал-Арбайн фӣ усули дин”, “ан-Нафс ва-рруҳ”, “Ҳифз-ул-бадан”, “Лубоб-ул-ишорот ва-т-танбеҳот”, “Ал-Матолиб-ул-олия мина-л-илм-л-илоҳия” ва дигар сарчашмаҳои таърихӣ анҷом додааст.

Навғонии илмии таҳқиқ ва саҳеҳии натиҷаҳои гирифташуда, нукоти зеринро ташкил медиҳанд: 1) Таълимоти Фахриддини Розӣ дар бораи инсон зери таъсири ҷаҳонбинии мутафаккирони атиқа ва асримиёнагӣ ташаккул ёфта, мақом ва имконоти номаҳдуди нерӯҳои ҳаётӣ инсонро ҳамчун мавҷуди моддию рӯҳонӣ ва ба камолрасида нишон медиҳад; 2) Дар осори хеш Фахриддини Розӣ масъалаи инсонро ҷузъи таркибии масъалаи ҳастишиносӣ ва маърифатшиносӣ дониста, онро ҳамчун муайянкунандай ҷенаки асосии олами ҳастӣ арзёбӣ кардааст; 3) Афкори Фахриддини Розӣ ба таври пурра пойбанди назариёти динӣ қарор нагирифтааст, ки ин муносибати муросокоронаи ӯро дар нисбати дин ва фалсафа нишон медиҳад; 4) Фахриддини Розӣ барои нишон додани масъалаи инсони соҳибихтиёр талош намуда, барҳилоғи назарияи ҷабри динӣ назари озодии ихтиёро асоснок намудааст.

Аҳаммияти илмӣ, амалий ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия. Аҳаммияти назариявӣ ва амалии кори таҳқиқотии мазкур аз он бармеояд, ки масъалаи муҳими фалсафаи мусирро мавриди баррасӣ қарор дода, доир ба он шарҳу тавзеҳи муфассал овардашудааст ва мавқеъгириҳои донишмандони асримиёнагӣ ва муҳаққиқони мусирро илман пешниҳод намудааст. Таҳлили ҳамаҷонибаи назариявӣ – методологӣ ба муаллиф қӯмак намудааст, ки моҳияти онро кушода, унсурҳои асосии онро ошкор ва алоқаи онро бо дигар масоили антропологӣ муайян намояд. Муаллиф нишонаҳои хоси атропологиро дар низоми ҷаҳонбинии динӣ-фалсафии Фахриддини Розӣ ҷудо намуда, роҳҳои асосии ҳаллу фасли онҳо, ҳадаф ва дурнамои онро мушахҳас ва муайян намудааст. Умуман, вобаста ба корҳои анҷомрасонидашудаи илмӣ довталаб сазовори он аст, ки ба ӯ додани дараҷаи илмии дарҳостшаванда дода шавад.

Таълимоти антропологии Фахриддини Розӣ аҳаммияти бузурги назарию амалий ва фалсафию илмӣ дошта, дар ҳаёти маънавӣ, фарҳангӣ ва динии ҷомеаҳои мусалмонӣ маъсъ ва таъсири шоистаро сазовор аст.

Таълифоти ин мутафаккир то ба имрӯз ҳамчун намунаи беҳтарини афкори ақлгароёнаи каломи фалсафӣ, мантиқӣ-фалсафӣ ва сиёсӣ-иҷтимоӣ хизмат менамояд. Мутаххасисони соҳаи таърихи фалсафаи Шарқ оғаҳӣ доранд, ки дар тавсифу баёни Фахриддини Розӣ ва маҳсусан каломи фалсафии ў баҳсҳои зиёд мавҷуд аст. Аз ин чост, ки масъалаи мазкур ба сифати мавзуи таҳқиқоти диссерватсионӣ баргузida шуда, аҳаммияти назариявӣ-илмӣ ва сиёсӣ-амалӣ касб кардааст. Аҳаммияти назарӣ ва амалии диссерватсия дар ин аст, ки онро метавон дар раванди таълими курсҳои маҳсуси масоили антропологӣ, фалсафӣ, ахлоқу зебоишиносӣ, диншиносию психология, барномаю воситаҳои таълимиӣ ва китобҳои дарсӣ истифода бурд.

Аҳаммияти илмии масъалаи таҳқиқшаванда, яке аз ҳадафҳои асосии таҳқиқоти муаллиф дар диссерватсия мебошад. Гуфтан ба маврид аст, ки диссерватсияи мазкур дорои аҳаммияти муҳими илмӣ дошта, дар таҳқиқи масоили антропологӣ саҳми арзанда гузаштааст. Истифодаи методҳои гуногуни илмӣ, таҳлили масъалаҳои гуногун ва хулосабарориҳои мантиқӣ арзиши илмии диссерватсияро пурратар менамояд. Муаллифи диссерватсия Элҷибекзода Б.И. ба ҳалли проблемаи илмӣ бо назари таҳассусӣ ва бо роҳҳои муносиб мусоидат намуда, дар рушди илмҳои фалсафа ва ҳалли яке аз масъалаҳои ҳаёти маънавии чомеа саҳми худро гузаштааст.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ, дурустӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқ. Асоснокии амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки диссерватсияи Элҷибекзода Б. И. дар мавзуи «Масъалаи инсон дар таълимоти Фахриддини Розӣ» хулосабарорӣ карда шуда, тавсияҳои асосии диссерватсия бо назардошти мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот ва натиҷаҳои онҳо ба масъалаҳои амалии илмҳои фалсафӣ ҷавобгӯ мебошанд. Инчунин, вобаста ба эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссерватсия овардашуда, методҳои таъсиррасонӣ ва моҳияти таҳқиқотро муайян ва асоснок менамоянд. Ин амал ба муаллиф имкон додааст, ки натиҷаҳои илмии кори диссерватсиониро бо эътимоднокии хулосаҳои худ тасдиқ намояд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараачи илмӣ дар таҳқиқ аз он иборат аст, ки муаллифи диссерватсия дар таҳқиқоти худ пеш аз ҳама мавзуи мазкурро аз мавқеи донишҳои фалсафӣ ва мувофиқ ба талаботи замони замони муосир баррасӣ кардааст ва дар пешбарии ақидаҳо, мағҳумҳо, хулосаҳои таҳлийӣ, пешниҳодҳои мушаҳҳас ва назарияҳои илман асосноро пешниҳод соҳтааст. Ҳамзамон, ҳангоми таҳлили масоили таҳқиқшаванда, муаллифи диссерватсия аз методҳои гуногуни илмӣ, монанди методи муқоисавӣ, таҳлилӣ, гипотетикӣ, аксиоматикӣ, индуктивӣ, дедуктивӣ, таърихӣ, диалектикӣ ва ғайра истифода намудааст. Маҳсусан, истифодаи методи муқоисавӣ дар рафти таҳқиқоти мазкур бештар ба назар расида, ақоиди Фахриддини Розӣ бо дигар мутафаккирони шарқӣ ва маҳсусан файласуфон, сӯфиён ва дигар

мактабҳои каломӣ мавриди омӯзиш ва муқоиса қарор гирифтаанд.

Муаллифи диссертатсия Элчибекзода Б.И. дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти натиҷаҳои таҳқиқот дар омӯзиши минбаъдаи масъалаҳои антропологӣ саҳми назаррас гузошта, аз ҷиҳати назариявию амалӣ аҳаммияти таҳқиқоти мазкурро дар низоми афкори динӣ-фалсафии мутафаккир асоснок намояд. Довталаб тавонистааст, ҷанбаҳои назариявии мавзуро дар сатҳи консепсияҳои илмӣ таҳтил намояд. Бояд ёдовар шуд, ки ҷанбаҳои назариявии методологии таҳқиқоти анҷомдодаи довталаб илман асоснок мебошанд, зеро барои коркарди ин паҳлӯи масъала доираи васеи адабиёти илмию назариявии олимони дохилию хориҷӣ, маҳсусан осори мутафаккирро истифода намудааст.

Нашри натиҷаҳои таҳқиқ дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Аз натиҷаи таҳқиқоти илмии муаллифи диссертатсия Элчибекзода Б.И. маълум мегардад, ки ў дар давоми фаъолияти илмии худ 4 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонидааст.

Арзёбии мазмуни диссертатсия ва дараҷаи ба итном расидани он.
Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Тӯли садсолаи охир дар шинохти равонишиносии амиқи инсон аксар илмҳои гуманитарӣ тадқиқотҳо анҷом додаанд, vale фароҳам овардану ба низом даровардани онҳо, таҳқиқу дарк намудани онҳо кори саҳлу осон нест, зеро он мавҷуде, ки онро инсон номидаанд, ҳамоно ошкорнашуда боқӣ мондааст. Инсон на танҳо дорои табиат, маданияту фарҳангест, ки ўро ба тамоми маъно бояд тарбия ва парвариш намуд, зеро он дорои низоми арзишҳо, хусусиятҳои забонӣ ва ғ. мебошад, ки дар як сифати он шакку шубҳае вучуд надорад. Баъзан тасдиқ менамоянд, ки инсон мавҷуди иҷтимоӣ-таърихист, бинобар ин пайваста дар ҷараёну тағийёбӣ қарор дошта, то ба охир маърифатнашаванда боқӣ мондааст.

Дар маҷмуъ соҳтор ва ҳаҷми диссертатсияи Элчибекзода Б.И. аз ду боб ва шаш зербоб иборат буда, 175 саҳифаи компьютериро ташкил медиҳад, ҳама қисматҳои диссертатсия мантиқан бо ҳам вобаста ва тобеъ буда, бо забони хуби илмӣ оғозу анҷом ёфтаанд.

Дар муқаддима аҳаммияти мавзуи таҳқиқшаванда асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиши он арзёбӣ гардида, объекту мавзуи таҳқиқот, ҳадафу вазифаҳои он, асосҳои назарию методологӣ, навғониҳои илмӣ ва аҳаммияти назарию амалӣ муайян карда шудаанд. Мавзуи диссертатсия, мақсаду вазифаҳои таҳқиқот, методҳои илмии истифодашуда ва натиҷаҳои асосии рисолаи диссертационӣ бо ихтисоси илмии интихобгардида пурра мувофиқат менамояд. Масъалаи инсон ва ё инсоншиносӣ, яке аз масъалаҳои ҷавҳарии фалсафа - аз оғоз то замони муосир буда, шинохт ва муаммои инсон ҳама давру замон ҷойгоҳи маҳсусеро доро буд. Ҳарчанд ин масъала борҳо мавзуи тадқиқоти

олимону мутафаккирон қарор гирифта бошад ҳам, vale ҳар дафъа ва дар ҳар давр яке аз пахлухои сарбастай он ошкор мегардад.

Боби аввали диссертатсия, ки зери унвони “**Заминаҳои таърихӣ-иҷтимоӣ ва ғоявии ташаккулёбии таълимоти Фаҳриддини Розӣ**” номгузорӣ шудааст, аз се зербоб “Заминаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии таълимоти фалсафии Фаҳриддини Розӣ”, “Таъсири фарҳангии исломӣ ба таълимоти фалсафии Фаҳриддини Розӣ” ва “Заминаҳои фалсафии ташаккулёбии андешаҳои Фаҳриддини Розӣ оид ба инсон” иборат мебошад.

Дар зербоби аввал доир ба вазъи ғоявӣ, муборизаҳои сиёсию ақидавии равияву фирмажои исломӣ, барҳӯрди манфиатҳои сиёсию иқтисодии ҳокимони минтқаҳо барои ҳокимият, баҳсҳои каломӣ байни мазҳабҳои аҳли суннат бо шиа, карромияву ҷабария, қадарияву хориҷия, мұтазилаву калом, сӯфияву машшоия ва ғайра мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирита, таъсири онҳо ба ҷаҳонбинии Фаҳриддини Розӣ нишон дода шудааст. Дар зербоби дуюм бошад, бештар таъсири таълимотҳои каломӣ, баҳусус назарияҳои қуръонӣ доир ба инсон, пойбаниву очизии инсон назди тақдиру сарнавишт, беихтиёрии инсон дар зиндагӣ ва ғайра таҳлилу баррасӣ шудаанд. Аммо ҷолибияти кори муаллиф дар ин қисмат он аст, ки ўбо нишон додани андешаву назарияҳои дигар равияҳои каломиро бо Фаҳриддини Розӣ ва муносибати ақлгароёнаи мутафаккиро дар муқобили фаҳмишҳои анъанавии исломӣ бо далелҳои мұтамад мұвафақ шудааст. Ҳамчунин баҳсу ихтилофҳои намояндагони аҳли тасаввуфро ба консепсияи ақлгарои Фаҳриддини Розӣ ба риштаи таҳқиқ қашидааст. Дар зербоби сеюми боби аввал таъсири таълимотҳои фалсафиро ба ҷаҳонбинии Фаҳриддини Розӣ ва ихтилофу пайравии ўро бо файласуфон: Парменид, Демокрит, Афлотуну Арасту, Абубакри Розӣ, Абунасри Форобӣ, Ибни Сино ва дигарон баррасӣ кардааст. Ба қавли муаллиф: “Фаҳриддини Розӣ мұлтақид ба бақои нағас аст ва монанди Ибни Сино аз байн рафтани нағсро рад намуда, чунин меҳисобад: “нағс мумкин-ул-вучуд аст ва ҳар мумкин-ул-вучуд дорои иллате аст ва то замоне, ки сабаби иллат амри мумкину-л-вучуд, мавҷуд бошад, адам барои масбуб ва маҳлүл мұхол ҳоҳад буд...ҳол агар адам бар нағс ҷоиз бошад, воқиб мешавад шайъ имкони он фасодро дошта бошад, ки он шайъ зоти нағс нест. Пас, нағс бо фасод боқӣ намемонад, ҳамчунон ки дар он имкони фасод аст, воқиб мешавад бо фасод боқӣ бимонад...”.(дисс. саҳ.70)

Натиҷагирий дар ин боби диссертатсия нишон медиҳад, ки муаллифи он тавонистааст аз уҳдаи икрои мақсадҳои гузоштаи худ баромада, хулосаҳои заруриро пешниҳод намояд. Дар қисмати аввал муаллиф бештар ба заминаҳои таърихӣ-иҷтимоӣ, динӣ, таъсири ҷаҳонбинии динӣ-фалсафӣ, заминаҳои динӣ-фалсафӣ ва масъалаҳои назариявии антропологии Фаҳриддини Розӣ таваҷҷуҳ намудааст.

Дар таълимоти антропологии Фаҳриддини Розӣ муаллиф фаҳмишҳои умумӣ, шахсият ҳамчун объект ва субъект, вижагиҳои

шахсият, андешаҳои мутафаккирони гуногун - аз Юнони бостон то аспи XX, масъалаи пайдоиши инсон ва ҳаллу фасли он, роҳҳои маърифати инсонӣ, ягонагӣ ва санавияти инсон, нафс, тан, ҷисм ва ғ. -ро мавриди баррасӣ қарор дода, дарки илмӣ, кушодани мазмуну маъно ва мақсади зиндагии инсонро тадқиқ менамояд.

Боби дуюми он бошад, зери унвони “**Андешаҳои Фаҳриддини Розӣ доир ба масъалаи табиат ва моҳияти инсон**” ном дошта, он дорои се зербоб “Мақоми инсон дар таълимоти фалсафии Фаҳриддини Розӣ”, “Табиати инсон дар антропологияи Фаҳриддини Розӣ” ва “Консепсияи “Инсони комил” дар таълимоти антропологии Фаҳриддини Розӣ” мебошад. Дар ин қисмат таълимоти антропологии Фаҳриддини Розӣ мавриди таҳдил ва омӯзиш қарор гирифта, хулосаҳо, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо, руйхати адабиёти истифодашуда ва руйхати интишороти илмӣ аз рӯйи мавзуи диссертатсия мушаххасан оварда шудаанд, ки ҳар як зербоби он, дар ҳамбастагии мантиқӣ бо далелу бурҳонҳои событу устувор аз осори мутафаккир баён гардидаанд. Чунин вазъият бо он асоснок мегардад, ки на танҳо дар шароити давлатдории навин таъсири дин ба равандҳои иҷтимоию сиёсии ҷомеа рӯз то рӯз меафзояд, балки як қатор таҳдиду ҳатарҳои замони муосир бевосита дар никоби дин зоҳир мегарданд.

Диссертант дар раванди таҳдили мавзуъ масъалаҳои асосиро дар алоқамандӣ бо объект ва предмети таҳқиқот мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода, як қатор мағҳумҳои нав ва тавсияву пешниҳодҳои судмандро ҷиҳати инкишофи ҷаҳонбинии фалсафӣ ба миён гузаштааст. Инсон падидаи нодир ва нотакрор буда, қариб ҳама ҷанбаҳои ҳаёт, марг, ранҷу азоб, ҷустуҷӯи маъно ва мақсади зиндагии инсон, шахсият ва зиндагии ў дар ҷомеа, инфиродӣ ва дастачамъӣ, дар оила, дар муносибат ба дигарон дар шаклҳои муҳталиф зуҳур меёбад, ки ҳолатҳои гуногуни зуҳури он ошкор намудани моҳияти инсонро душвор ва мураккаб мегардонад.

Дар шакли умумӣ, метавон ба чунин натиҷа расид, ки таҳдил ва омӯзиши мавзуи антропологияи фалсафӣ айни замон дар чунин сатҳ қарор дорад:

– сарфи назар аз зиёд будани асару мақолаҳои илмӣ-тадқиқотии ба ин мавзуъ бахшидашуда, то ҳанӯз дар фалсафашиносии ватанӣ норасони объективии таҳқиқотҳои антропологӣ ва маҳсусан китобҳои дарсӣ оид ба антропологияи фалсафӣ барои донишҷӯён ба назар мерасад;

– бо назардошти ин нукта, мавзуи мавриди таҳқиқ кайҳо аз доираи мушкилоти академиявӣ берун рафта, ҳоло зарурати он ба вучуд омадааст, ки масоили антропологии мутафаккирони Шарқ ба таври системавӣ бо дарназардошти пешрафти таҷрибаи умумиҷаҳонӣ, мавриди таҳқиқ қарор дода шавад;

– сарфи назар аз мавҷуд будани таҷрибаи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар таълифи асарҳои антропологӣ пайдо намудани роҳҳои ҳалли ин

масъаларо ба миён мегузорад, ки мубрамияти мавзуи моро бори дигар таъкид менамояд.

Масъалагузориҳо дар қисмҳои алоҳидаи боби дуюм аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ин қисми таҳқиқот ба омӯзиши мустақили масоили антропологӣ дар осори Фахриддини Розӣ бахшида шудааст, ки дар чаҳор зербоби он (зербоби сеюми боби аввал ва боби дуюм) муфассалан таҳқиқ ва таҳдил гардидаанд. Дар ин қисми таҳқиқот муаллиф нишон медиҳад, ки сабаби баррасии масоили антропологӣ то андозае аз он вобаста аст, ки ин мутафаккир ба ин масоил чӣ гуна муносибат намудааст ва қадом мавқеро ҷонибдорӣ мекунад.

Хулосаҳои диссертатсия дар 6 банд ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот дар 4 банд пешкаш гардида, мазмуну моҳияти корро ифода менамоянд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи Элчибекзода Баҳригул Идебек дар мавзуи «Масъалаи инсон дар таълимоти Фахриддини Розӣ» ба талаботи шиносномаи ихтисоси 09.00.03 – Таърихи фалсафа ва ба талаботи бандҳои 31 ва 33-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат мекунад. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дори мазмун ва пайдарҳамии фикр ва мантиқӣ мебошад. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ. Таҳассуси илмии диссертант Элчибекзода Баҳригул Идебек ба ихтисоси илмии дархостшаванда номзади илмҳои фалсафа, аз рӯи мувофиқат мекунад.

Таҳқиқи диссертатсия аз ин ҷиҳат қобили дастгирӣ мебошад, ки диссертант Элчибекзода Баҳригул Идебек вобаста ба мавзуи таҳқиқотии ҳуд пеш аз ҳама дар такя ба осори бевоситай ҳуди Фахриддини Розӣ, манбаҳои мӯътабари таърихи фалсафа ва таҳқиқотҳои олимони ватанию ҳориҷӣ истифода кардааст. Таҳдилу хулосабарориҳои диссертант мустақилона буда, ҳатто аз нигоҳи методологӣ ва усули танқидӣ низ баъзан муносибат намудааст. Муҳимтар аз ҳама аҳаммияти мавзуи мазурро дар шароити имрӯзai ҷомеаи тоҷик, мубориза дар муқобили терроризму экстремизму ва ташаккул додани ҷаҳонбинии илмӣ-faslaфий муҳим арзёбӣ мегардад.

Эродҳо дар ҳолатҳои баҳсталаб доир ба диссертатсия. Новобаста аз дастоварду муваффақиятҳо ва пешниҳодҳои ҳадафмандона диссертатсияи мазкур аз норасоиҳо ва ғалатҳое, ки ҳусусияти ҷузъӣ доранд ҳолӣ нест ва камбудиҳои ҷойдошта сифати баланди илмии диссертатсияро коста намегардонанд. Ба инобат гирифтани онҳо дар таҳқиқоти ояндаи диссертант самаранок арзёбӣ мегарданд. Таҳқиқоти диссертационии Элчибекзода Б.И. дар баробари муваффақият ва дастовардҳои илмӣ

инчунин, баъзе масъалаҳои баҳснок низ дид мешаванд, ки онҳоро ба таври зайл нишон додан мумкин аст:

1. Сарфи назар аз масоили зиёди таҳлилшуда, дар диссертатсия масъалаи таносуби рух ва ҷисм, мақсад ва ҳадафи зиндагӣ ҳамчун мақулаҳои антропологии фалсафӣ камтар мавриди таҳлил қарор гирифтаанд;

2. Муаллиф мебоист, ки ба таҳлили масоили антропологӣ ва муқоисаи онҳо бо дигар мутафаккирони баъдина, ҷиҳати нишон додани таъсирпазирии мутафаккирони баъдӣ аз афкори Фахриддини Розӣ бо далелу бурҳон сабит мегардонид;

3. Сарфи назар аз забони хуби диссертатсия баъзе зербобҳои он таҳрирталаб мебошанд;

4. Дар дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, диссертант марҳалаҳои омӯзиширо ба чор гурӯҳ тақсим кардааст: 1) таҳқиқоти муаллифони асримиёнагӣ (Ибни Сабкӣ, Ибни Қифтӣ, Ибни Халиқон, Ибни Ҳалдун ва дигарон); 2) таълифоти пажуҳишгарону муҳаққиқони мусоир (Муҳаммад Солеҳ аз-Зарқон, Шиблии Нуъмонӣ, Муҳаммад Рашид, Насруллоҳи Пурҷавод, Дуктур Сайд Ҳусайнӣ Ҳасанӣ, Моён Муҳаммад Шариф ва дигарон;) ва пажуҳиши муҳаққиқони аврупой Сағир Ҳасанӣ Маъсум, Ҷ. С. Ануайтӣ, Ёсин Гелон ва дигарон; 3) пажуҳиши муҳаққиқони аврупой Сағир Ҳасанӣ Маъсум, Ҷ.С. Ануайтӣ, Ёсин Гелон ва дигарон 4) таълифоти муҳаққиқони ватаниро ёдрас шуда, дар бораи самти таҳқиқоти онҳо ба ғайр аз ҷанд муҳаққиқи ватаниӣ, ҷизеро наафзудааст, ки тафовут ва шабоҳати онҳо аз кори диссертационии Элчибекзода Б.И. номаълум ва норавшан боқӣ мондааст (ниг. с.7 диссертатсия).

Камбудиҳои ҷойдошта сифат ва мазмуни илмии диссертатсияро коста нагардоннида, ислоҳу бартарафсозии онҳо дар таҳқиқотҳои ояндаи диссертант метавонанд арзиши корро хубтар нишон диҳанд.

Автореферати диссертатсия тибқи тартиби муқарраградида ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03. - Таърихи фалсафа таҳия гардида, мазмуни асосии кори таҳқиқотиро инъикос менамояд ва дар он натиҷаҳои назарраси илмӣ асоснок гардида, шарҳи пурраи худро ёфтанд.

Хуносай умуми оид ба диссертатсия. Тамоми зербобҳои бобҳои аввал ва дуввум далели онанд, ки муаллиф таҷрибаи хуби кори илмӣ пайдо карда, дар ҳаллу фасли проблемаҳои баррасишаванда дорои мавқеи ва дидгоҳи хоси худ мебошад. Иқтибосҳои ниҳоят сершумори сарчашмаҳо ва адабиёти таҳқиқотӣ далели онанд, ки муаллиф барои таҳияи рисола омодагии хуб дид, аз мавқеи манфиатҳои илмӣ проблемаҳои рисолаи илмиашро ҳаллу фасл намудааст. Забони тоҷикии рисола мақбулу дилписанд, соддаву фаҳмо, равону суфта таълиф намудааст. Диссертатсия дорои арзиши баланди илмӣ мебошад ва аз назари соддагиву равонӣ сазовори ҳама гуна ситоишу оғарин аст. Дар маҷмуъ, хуносай муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Элчибекзода Баҳригул Идигек дар мавзуи

Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03. - Таърихи фалсафа сазовор аст.

Тақризи муассисай пешбар дар асоси муқаррароти бандҳои 76-79 ва 81-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ гардидааст, таҳия ва пешниҳод шудааст.

Тақриз аз ҷониби номзади илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи фалсафа ва фарҳангшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Бердиев Ш. П. омода гардидааст.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи фалсафа ва фарҳангшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ муҳокима ва тасдиқ карда шудааст. (протоколи № 11 аз “30” июни соли 2025).

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 17 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор 17-нафар, зид-нест, бетараф- нест.

Раиси ҷаласа:

номзади илмҳои фаслафа, дотсент,
мудири кафедраи фалсафа
ва фарҳангшиносӣ

Сайдзода Г. З.

Экспер:

номзади илмҳои
фалсафа дотсенти кафедраи
фалсафа ва фарҳангшиносӣ

Бердиев Ш. П.

Котиби илмии ҷаласа:

номзади илмҳои фарҳангшиносӣ

Шомуродов Б. Б.

Имзоҳои Сайдзода Г. З., Бердиев Ш.П.,
ва Шомуродов Б.Б.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори раёсати Кадрҳо ва
корҳои маҳсуси ДДОТ
ба номи С.Айнӣ



А. Мустафозода

Суроғи муассисай пешбар:

Суроғ: 734003. Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 121.

Тел.: (+992) 224-13-83

E-mail: info@tgpu.tj.

13 08 соли 2025